

## КОРБУРИ БАЪЗЕ ПЕШОЯНДХОИ АСЛИИ АРАБӢ ДАР “ЗАФАРНОМАИ ХУСРАВӢ”

**Мухиддинова Нисохон**

денишҷӯи курси 2-юми ихтисоси арабӣ-англисии МДТ «Денишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи акад. Б.Фафуров», » Таджикистан, Ҳудҷанд

**Абдуллоева Марям Абдурасуловна**

научный руководитель, Роҳбарони илмӣ, муаллими кафедраи грамматикаи арабӣ;  
Таджикистан, Ҳудҷанд

**Ашрапов Баҳодурҷон Пӯлотович**

научный руководитель, Роҳбарони илмӣ, сармуаллими кафедраи забони англисии МДТ  
«Денишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи акад. Б.Фафуров», Таджикистан, Ҳудҷанд

Мусаллам аст, ки дар аксари забонҳои олам пешоянд ҳамчун воситаи грамматикий дар ташаккули ибораҳо нақши калидиро мебозанд. Аз ҷумла, ибораҳои исмӣ, сифатӣ, феълий ва масдарӣ бо пешояндҳо соҳта шуда, муносибатҳои маъноии гуногунро ифода карда метавонанд [9]. Бо пешояндҳои аслий муносибати маънайӣ ва грамматикий пайдо намудани як қатор унсурҳо ва воҳидҳои грамматикий боиси хусусияти семантикий пайдо намудани ҳол гардидааст, зеро пешояндҳое, ки маънайи абстракти грамматикий доранд [1; 2; 3; 8] .

Ҳамчунин, мушоҳидашои ҷузии мо аз он дарак медиҳанд, ки дар забони адабии тоҷикӣ қуруни мавриди қиёс пешояндҳои арабӣ [4; 5; 6; 7] дар таркиби як силсила ибораҳои устувор ва таъбироти арабӣ корбаст шудаанд, аз ҷумла:

*Пешоянди арабии фӣ: ...ба ҳукми «ва шавирухум фил амри» сарони сипоҳ ва умарои ҳашматҷойгоҳро ҷамъ намуда* [10, с.23];

*Пешоянди арабии бӣ: ...дар арсаи баён оварда шавад ва биллоҳиттавғиқ* [10, с.6];  
*...бирраъси валъайн* хидматро пешниҳоди хотири ҳуд гардонида ва ба сад ҷону дил қабул намуда, ҳазрати ҷаҳонпаноҳро аз самими қалб дуо гуфт [10, с.117];

*Пешоянди арабии мин: ...амири соҳибқирони некӯсиярро минкуллил вучуҳ* аз ҳар умур ҷамъияти тамом ҳосил омад [10, с.37];

*Пешоянди арабии байн: ...далерию пурдилии шоҳзодаи некӯасос байнаннос* маъруфу машҳур буд... [10, с.20];

*Пешоянди арабии ало: ...адомаллоҳу зилола салтанатиҳи ало* мафориқиддаврон, **маа** баъзе вақоӣ... [10, с.6];

...дар ҷавори ҳазрати аъло **алайҳирраҳма** ба даруни даҳма ... дар палии мақбараи ҳазрати амири саъиди саодатнишони ғуфронмакон- волиди он ба хок супурданд [10, с.312];

...ба тақозои қазои ламязалӣ ў низ шарбати заҳроби ҷоми аҷалро ошомида, ниҳои «куллу ман алайҳа фанин»-ро ба самъи ризо шунид [10, с.20];

..баъд аз ҳамди Ҳудованди таоло ҷалла ва ало ва пас аз салот бар расули Ҷалаллоҳу алайҳи ва саллама ва олиҳи ва асҳобиҳил мұчтабо машҳуди замири садоқатназир буда ин ки

алҳамду лиллаҳи таоло вал миннаҳ маҷории ҳолот ба дараҷаи некӯй ва ба шукргузории эзидӣ дар тараққӣ ва тазоюд аст [10, с.176].

**Пешоянди арабии ила:** «Зафарномаи хусравӣ» ном ниҳода шуд. Валлоҳул ҳоди **ила** сабилир распод [10, с.8]; «Инно **лиллоҳи** ва инно **илайҳи** роҷиъун», чунончи дар ҳамин маврид шоҳзодаи оламиён амирзода мир Насруллоҳ Муҳаммад баҳодурсултон иртикоби пойтахт-Бухорои Шариф намуда, ба ҳамроҳии давлатҳоҳони худ чӯли Қарширо дар як шаб тай намуда, омада бемуҳобо ба музофоти Бухоро доҳил шуда [10, с.19]; ....**маа** писарон ва ба ҳамроҳии чанд нафар аз ҳавоҳоҳонаш ба қатл расониданд. **Инно лиллоҳи ва инно илайҳи** роҷеун [10, с.209, 281].

Истифоди пешояди **маа** дар якҷоя бо исмҳои ҷамъи тоҷикӣ ва арабӣ: маа шаҳзодагон [10, с.18], маа давлатҳоҳон [10, с.28], маа қило [10, с.22], маа умаро [10, с.27, 63], маа ароиз [10, с.46], маа ҳокимон [10, с.76, 80], маа муқаррабону наздикон [10, с.79], маа сарҳаддорони атрофу чавониб [10, с.79].

Хулоса, пешояндҳои забони арабӣ назар ба забони тоҷикӣ миқдоран кам мебошанд. Қабл аз ҳама, банда тасмим гирифтам то анвои пешояндҳои арабиро дар қиёс бо забон тоҷикӣ нишон дидҳам. Роҳҳои корбурд ва истифода, намуд ва тарзи ифодаи онҳоро дар забони даврони қиёсшаванда дида баромадем. Бо боварии комил гуфта метавонем, ки пешояндро дар забони арабӣ дар боби алоҳида омӯзем, чунки ин якчанд далелҳои худро доро мебошад.

#### Пайнавишт:

1. Kuzieva, N. M. The Level of Usage of Arabic Preposition «maa=with, together» in the Tajik Literary Language Referring to the XIX-th Century / N. M. Kuzieva, B. P. Ashrapov // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 85-5. – Р. 66-68. – DOI 10.18411/trnio-05-2022-202.
2. Ашрапов, Б. П. Баъзе мулоҳизоти аспективатӣ дар арабӣ ва англиси / Б. П. Ашрапов // Интернаука. – 2022. – № 17-8(240). – Р. 25-27.
3. Ашрапов, Б.П. Уровень употребления предлога "ба=к" в таджикском литературном языке XVIII века / Б.П. Ашрапов // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2022. – № 1-7(81). – С. 99-102.
4. Ашрапов, Б.П. Употребление производных арабских наречий в таджикском литературном языке XVIII-го века / Б.П. Ашрапов // Заметки ученого. – 2022. – № 2. – С. 42-45.
5. Ашрапов, Б.П. Сравнительный анализ морфологических особенностей сложных наречий в китайском и английском языках / Б.П. Ашрапов, Э.А. Азимов // Актуальные исследования. – 2022. – № 11(90). – С. 27-29.
6. Ашрапов, Б.П. Способы образования суффиксальных наречий в "Тухфат-ул-хони" Муҳаммадвафо Карминаги / Б.П. Ашрапов // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – 2015. – № 4-2(163). – С. 80-84.
7. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷилди 1. Фонетика ва морфология. - Душанбе: Дониш, 1985. – 365 с.
8. Кузиева, Н. М. Сопоставительный анализ категории числа имен существительных в таджикском и арабском языках / Н. М. Кузиева // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. – 2014. – № 2(58). – С. 215-220.
9. Ниёзмуҳаммадов, Б., Бузургзода, Л. Морфологияи забони тоҷикӣ / Б. Ниёзмуҳаммадов, Л. Бузургзода. – Сталинобод: Шӯъбаи таълимӣ-методӣ, 1941. –С. 57-59.
10. Сутуда, Манучехр. Зафарномаи Хусравӣ / Манучехри Сутуда. / Чопи аввал. Оинаи Мерос, 1999. – 316 с.

